

Тақриз

ба диссертатсияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» барои дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ). – Хуҷанд, 2022. – 179 саҳ.

Фарҳангҳои фразеологӣ дар таҳқиқ ва таълими забонҳо ҳамчун манбаи илмӣ ва амалӣ хидмат менамоянд. Онҳо воситаи муҳимми ташкили корҳои таҳқиқотӣ ва таълими башумор мераванд.

Принципҳои созмони фарҳангни фразеологӣ талаб менамоянд, ки дар сарсухани фарҳангнома ё дар мақолаи алоҳидаи илмии ба соҳтори он воридшаванда нуқтаи назари мураттиб оид ба хусусиятҳои воҳидҳои фразеологӣ ба таври мӯҷаз баён карда шавад, ки мутолиакунандагонро ба фаҳмиши моҳияти воҳидҳои фразеологӣ, хел, хусусиятҳои соҳторию маънай ва усулҳои шарҳи моддаҳои фразеологӣ ошно намояд.

Таҳлил нишон медиҳад, ки маводи назарию амалии фарҳанг бояд дар сатҳи дастоварди илми мусоир қарор ёфта, ба луғатнигорон ва истифодабарандагони фарҳанг ҳамчун маълумоти боэътиҳоди хидмат намояд, ки барои таҳқиқоти минбаъда ва огоҳона ба кор бурдани фарҳангҳо зарур аст.

Мақсади асосӣ аз интиҳоби мавзӯи диссертатсияи унвонҷӯ Воҳидова Н.А. «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» таҳлили ҳарҷонибаи фарҳангҳои фразеологӣ дар муқоисавии типологии забонҳои гуногунсоҳти тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ мебошад. Дар таҳқиқи муқоисавии масъалаҳои ду забон алҳол хеле рисолаҳои номзадӣ ва ҳатто докторӣ таълиф ва ҳимоя гардидаанд, вале теъдоди рисолаҳои ба муқоисаи типологии се забони гуногунсоҳт бахшидашуда ҳанӯз хеле кам аст ва вобаста ба забоншиносии тоҷик метавон танҳо диссертатсияҳои номзадии Назирова М. дар мавзӯи «Воҳидҳои фразеологӣ бо ҷузъи

ифодакунандаи ранг дар забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ» – Душанбе, 2009; Шарипова З.М. «Таҳлили семантиқӣ-соҳтории воҳидҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ, арабӣ ва русӣ» – Душанбе, 2011 ва Арипова М.Х. «Майдони “эҳсосот” дар фразеологияи забонҳои гуногунсистема (аз рӯйи маводи забонҳои англисӣ, русӣ ва тоҷикӣ)» – Душанбе, 2018-ро ном бурд.

Чунонки дар болотар зикр кардем, диссертатсияи Воҳидова Н.А. ба мавзӯи фразеографияи забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баҳшида шуда, аз се боб ва нуҳ банд фароҳам омадааст.

Боби якум “Аз таърихи ташаккули фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт ном дошта, дар се банд масъалаҳои нақши фразеографияи тоҷик (банди 1), аз таърихи ташаккули фразеографияи русӣ ва нақши он дар тадвини луғатҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ (банди 2), фразеографияи англис дар масири таъриҳ ва нақши он дар тадвини луғатҳои англисӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-англисӣ (банди 3) мавриди омӯзиши қарор гирифтааст. Бандҳои мазкур маълумоти мукаммалро оид ба пайдоиш ва марҳалаҳои инкишофи фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бар гирифтааст.

Боби дуюм – “Нақши фразеография дар рушди фразеологии забонҳои гуногунсоҳт” аз қисматҳои асосии диссертатсия маҳсуб ёфта, дар он сухан аз афкори мураттибони фарҳангҳои фразеологии тоҷикӣ, русӣ ва англисии забонҳои мазкур меравад, ки дар он масъалаҳои фразеология мутобиқ ба принсипҳои хоси луғатнигорӣ муҳтасару дақиқ таҳқиқ карда шудаанд.

Дар диссертатсия заминай асосии таҳлилро се манбаи фарҳангӣ ташкил кардаанд: **дар забони тоҷикӣ** - “Фарҳанги ибораҳои реҳтai забони адабии тоҷик”-и М. Фозилов бо сарсухани муфассали илмӣ; **дар забони русӣ** – нашри 4-уми “Фарҳанги фразеологии забони русӣ” бо мақолаи алоҳидаи илмии А.И. Молотков бо номи “Фразеологизмҳои забони русӣ ва принсипҳои шарҳи онҳо”; **дар забони англисӣ** – дар нашри

З-юми “Фарҳанги фразеологии англисӣ-русӣ” мақолаи илмии А.В. Кунин бо номи “Мафхумҳои асосии фразеологиианглисӣ ҳамчун фанни лингвистӣ”.

Дар сарсухан ва мақолаҳои номбурда афкори фарҳангнигорони маъруф, дар бандҳои муфассал ба моҳияти категорияҳои фразеологӣ ҳарҷониба назар карда шудааст. Чунончи, дар фарҳангҳои русӣ ва англисӣ ҷанбаи назариявии воҳидҳои фразеологиро метавон аз номгузории бандҳо дарк кард. Аз ҷумла, дар мақолаи “Фарҳанги фразеологии русӣ” (А.И. Молотков) бандҳо чунин гузориш ёфтаанд: “Аломатҳои категориалии фразеологизмҳо”, “Фразеологизм ва калима”, “Шакли хоси фразеологизм”, Шаклҳои парадигмавии фразеологизм”, “Фразеологизм ва ғайрифразеологизм”, “Тавзехи ҳусусиятҳои таърихӣ-замонӣ ва услубии фразеологизмҳо” “Таносуби лексикӣ ва грамматикии фразеологизмҳо бо калима дар нутқ” ва ғ.

Дар мақолаи илмии “Фарҳанги фразеологии англисӣ-русӣ” (А.В. Кунин) дар номи бандҳо истилоҳоти хос ба кор рафтаанд, ки далели илмияти масъалаҳои таҳлилшаванд мебошанд, ба мисли “Навъҳои вобастагии ҷузъҳои воҳидҳои фразеологӣ”, “Масъалаҳои соҳторӣ-семантикийи бетамсилагии (“немоделированность”) воҳидҳои фразеологӣ”, “Устуорияти воҳидҳои фразеологӣ”, “Қаринанокии фразеологизм ва синонимияи соҳторӣ”, “Мунфасилашаклии воҳидҳои фразеологӣ”, “Навъҳои таркибҳои устуори калимаҳо бо хосияти ғайрифразеологӣ” ва ғ. дар мақолаҳо бо мақсади тасдиқ ва ё инкори афкори баҳснок андешаҳои як қатор забоншиносони рус ва хориҷӣ ба риштаи таҳлил кашида шудаанд.

Мақолаҳои номбурда аксар бо услуби илмӣ-академӣ таълиф ёфтаанд. Хидмати унвонҷӯ Воҳидова Н.А., пеш аз ҳама, дар он аст, ки назарияи мураккаби мутахассисони сатҳи ҷаҳониро ба забони тоҷикӣ манзур ва маънидод кардааст, дар акси ҳол маълумоти арзишманди

илмии манбаъҳои муҳим аз мадди назари олимон ва омӯзгорони тоҷикзабон дур бимонад.

Боби сеюми диссертатсия “Усулҳои шарҳи ВФ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)” ба шарҳи интихобу зикри моддаҳои фразеологӣ, аломату усулҳои шарҳ ва тавзеҳот дар забонҳои таҳқиқшавандада баҳшида шудааст. Усули муқоисавӣ-типологии таҳқиқ имкон додааст, ки унвонҷӯ умумият ва тафовутҳои фарҳангҳои фразеологиро дар ин бобат низ нишон дидад, ки хулосаҳои он мушаххасан дар охири боби З-ум зикр ёфтааст.

Он чӣ гуфта шуд ба аҳамияти назариявии рисола мансуб аст. Мувофиқи талаботи Низомномаи шӯрои диссертационӣ аҳамияти амалии кор аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот дар тавсияҳо баён ёфтааст.

Ногуфта намонад, ки дар диссертатсия баъзе норасоиҳо ба назар мерасанд, ки онҳоро бояд бартараф кард:

1. Дар матни диссертатсия баъзан такрори фикр мушоҳида мегардад (ишора шуд).
2. Дар боби 1-ум ибтидои фарҳангнигории тоҷикӣ “Луғати фурс”-и Асадии Тӯсӣ ном бурда шудааст, аммо дар боби З-ум “Чароғи ҳидоят”омадааст. Шояд аз ҷумла калимае афтода бошад, чунки “Чароғи ҳидоят” фарҳангӣ фразеологӣ мебошад.
3. Дар матни диссертатсия чанд ҳатоҳои имлоиву китобатӣ мавҷуданд, ки ислоҳашон мушкил нест.

Дар охир андешаҳоро метавон ҷунин **хулоса** кард: мазмуни диссертатсияи бо ном ва шиноснома (шифр)-и ихтисос мувофиқ аст, мавзӯъ марбут ба амалисозии стратегияи давлатии рушди забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ва такмили таълими онҳо мебошад, төъдод ва мазмуни интишорот муҳтавои диссертатсия ва авторефератро ифода менамояд, барои татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот тавсияҳо дода шудаанд,

диссертатсия маҳсули ҷустуҷӯҳои илмии довталаб Воҳидова Н.А. мебошад.

Диссертатсияи Воҳидова Нодира Абдусатторовнаро дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» бо назардошти ислоҳи норасоиҳо ба Шӯрои диссертатсионии 6D КОА – 037 назди МДТ-и «Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ба ҳимоя тавсия кардан мумкин аст ва худи муаллиф Воҳидова Н.А. шоистай дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ мебошад.

Муқарриз – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои ҳориҷии Донишгоҳи давлатии Ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон:



Пӯлодова Н. Ю.


Нишона: микронаҳияи 17, бинои №1

Тел.: (+992) 928355522

E-mail: npulodova@inbox.ru

Имзои номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои ҳориҷии Донишгоҳи давлатии Ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Н. Ю. Пӯлодоваро тасдиқ менамоям.

**Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои маҳсуси
Донишгоҳи давлатии Ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон**



Мирпоҷоев И.Ҳ.